

**ХАРОЧОТХОИ ТРАНСАКСИОНӢ ҲАМЧУН ОБЪЕКТИ БАҲИСОБИРИИ
КОРХОНАҲОИ АЗИМ**
Дадоматов Д.Н., Қўзибоева Б.М.
ДДҲБСТ

Калимаҳои асосӣ: трансаксия, харочотҳои трансаксионӣ, баҳии трансаксиони, гурӯҳбандии харочотҳо, ҳисботи корхонаҳои азим.

Фаъолияти соҳибкории корхонаҳои азим амалисозии харочотро вобаста ба хусусият, шароити татбик ва омилҳои дигар ба харочоти фаъолияти оддӣ ва харочоти дигар тақсим мекунад. Рушди самти институтионалии илми иқтисодӣ дар низоми баҳисобирии корхонаҳои азим харочоти трансаксионии марбут ба трансаксия ва баҳшҳои трансаксионии иқтисодиётро чорӣ мекунад.

Трансаксияҳо интиқоли ҳуқуқ ба амвол ё ваколатҳо аз як субъекти хоҷагидорӣ ба ташкилоти дигарро дар бар мегирад ва ҳамчун амалиёт вобаста ба дастрасӣ ба ҳуқуқи соҳибмулк ба амвол, интиҳоби фаъолият, иҷрои қарордодҳо, ҷалби маблағҳои қарзӣ, муттаҳидсозӣ ва барои муҳофизати корхонаҳо амал мекунад. Тавсифномаҳои трансаксияҳо дар ҷадвали 1 оварда шудаанд.

Соҳаҳои трансаксионии иқтисоди фаъолияти корхонаҳои азимро ба ҳам меоранд, аз ҷумла: сармоягузории молиявӣ, трансаксионии амволи гайриманқул; хизматрасониҳои қарздиҳӣ ва сугурта; хизматрасониҳои ҳуқуқӣ (ҳуқуқӣ); савдо. Амалисозии харочоти трансаксионӣ захираҳоро дар бар мегирад ва харочоти трансаксиониро ташкил медиҳанд, ки ба соҳтор ва мундариҷаи онҳо намудҳои фаъолияти корхонаҳои азим, хусусияти амалиёти анҷомшуда ва омилҳои дигар таъсир мерасонанд.

Харочоти трансаксионӣ ҳамчун объекти баҳисобирий ва унсури ҳисботи корхонаҳои азим бо ҳуҷҷатҳои соҳаи танзими баҳисобирий пешниҳод карда намешаванд. Дар айни замон, ба гуфтаи як қатор муаллифон, афзоиши баҳшҳои трансаксионӣ ва харочоти трансаксионӣ дар фаъолияти иқтисодии корхонаҳои азим ба назар мерасад (ҷадв.1) [11].

Ҷадвали 1 – Баҳодиҳии бузургии харочоти трансаксионӣ, %

Манбаи иттилоот	Бузургии сектори трансаксионии иқтисодиёт	Ҳиссаи харочотҳои трансаксионӣ дар харочоти умумии корхонаҳои азим
Уоллес Д., Норт Д.	54,7	
Фуруботн Е., Рихтер Р.	50–60	
Лафта Дж.	до 70,0	
Виноградова М		от 1,5 до 15
Гусарова Л., Миргалеева И.		6,7
Оスマловетс С.		11,57

Назорати харочоти трансаксионӣ ва қабули қарорҳои иқтисодӣ барои кам кардани онҳо дар асоси маълумоти ба низом даровардашудаи ҳуҷҷатгузорӣ дар бораи мундариҷа ва тамоюлҳои тағиیرёбии онҳо амалӣ карда мешавад. Муаллифони муосир як қатор усулҳои ташаккул ва ифҳои маълумотро дар бораи харочоти трансаксионии корхонаҳои азим пешниҳод мекунанд (ҷадвали 2).

Усули молиявии андозагирии харочоти трансаксионӣ, ки ба принципҳо ва методологияи низоми ҳисбҳои миллӣ асос ёфтааст, аз ҷониби А. М. Марясин пешниҳод карда шудааст. Фоизҳо ва дигар харочоти ташкилотҳои қарзӣ ҳамчун харочоти трансаксионӣ, аз ҷумла харочоти хидматрасонии иттилоотӣ ва машваратӣ, пардоҳти маблағ барои нақлиёт ва ғайра баррасӣ шуданд. А.М.Марясин қайд мекунад, ки паҳн шудани стандартҳои байнамилалии ҳисботи молиявӣ ба ҳама ташкилотҳо имкон медиҳад, ки усули молиявиро барои ҳисбқунии харочоти трансаксионӣ истифода баранд [8].

Харочоти трансаксионӣ дар низоми бонкӣ ИМА аз ҷониби Маргарет Полский дар давоми солҳои 1934-1999 омӯхта шудааст. Харочоти умумӣ ва харочоти гайрифоизии ташкилотҳои қарзӣ ҳамчун харочоти трансаксионӣ ҳисбода мешуданд, ки ҳаҷми онҳо нисбат ба даромади бонкҳо аз соли 1934 то 1989 аз 39% то 85% афзоиш ёфта, то соли 1999 ба 77% коҳиши ёфт. Дар соли 2001, М. Полский барои чен кардани харочоти трансаксионӣ пешниҳод намуд, ки харочоти қарзии ташкилотҳо, инчунин пардоҳтҳои комиссияни ба бонкҳо, пардоҳти хизматрасонии кормандони бонк ва харочоти дигар баррасӣ карда шаванд [15].

Чадвали 2 - Усулхой баҳисобигирии харочоти трансаксионӣ

Манбаи иттилоот	Тавсифномаҳо ва хисобҳои баҳисобигирии харочот
Панженская И. Г.	<p>Хисоби «Харочотҳои трансаксионӣ», барои кӯшодани зерхисоби мақсаднок: «Чус-тучӯй мизоч»; «Гуфтугӯ», «Таъмини манфиатҳои ҷонибҳо»; «Ҷараёни мубодила»; «Назорат»; «Мутобиқшавӣ»; «Тасхехоти шароити оптималии шартнома»; «Чустуҷӯ «Сустшавии мавқеи стратегия»; «Баитмомрасии муомила» мувоғик аст.</p> <p>Хисобҳои анализаторӣ: Харочоти чустуҷӯи иттилоот, харочоти гуфтушунидҳо, харочоти андозагирӣ, харочотҳо ва ҳифзи амвол, харочоти оппортунистӣ ва назорат, харочот оид ба ҳифзи тиҷоратӣ, харочотҳо оид ба ҳифзи тиҷорат ва дигар харочоти умумитиҷоратӣ.</p> <p>Хисоби «Харочоти фурӯш, суратхисобҳои анализаторӣ» Харочоти раванди мубодила, Харочот барои мутобиқшавӣ, Харочоти тасхехи шартҳои оптималии шартномавӣ, Харочоти дигари фурӯш [10]</p>
Герасимова Л. Н.	<p>Хисоби «Баҳисобигирии харочоти трансаксионӣ», ки ба он рӯйхати зерхисобҳои зерин пешниҳод карда мешавад:</p> <p>Баҳисобигирии харочоти чустуҷӯи иттилоот;</p> <p>Баҳисобигирии харочоти алоқа;</p> <p>Баҳисобигирии харочоти бақайдгирии шахси ҳуқуқӣ;</p> <p>Баҳисобигирии харочоти фаъолияти зеҳнӣ;</p> <p>Баҳисобигирии фаъолияти назорат ва арзёбӣ оид ба сифати захираҳо;</p> <p>Баҳисобигирии харочотҳо ва назорат;</p> <p>Баҳисобигирии харочоти муҳофизат аз шахсони сеюм[6]</p>
Лабинцев Н. Т., Паращенко А. Н.	<p>Аз рӯйи дебети хисоби «харочотҳои трансаксионӣ», маблагҳои харочотҳои трансаксионӣ дар муросилот бо хисобҳо оид ба хисобигирии хисоббаробаркуниҳо ва гайраҳо инъикос мейбанд.</p> <p>Дар охири ҳар як давраи хисоботӣ хисоби «харочотҳои трансаксионӣ» бо инъикос дар дебети хисоби «харочотҳои трансаксионӣ» махкам карда мешавад.</p>
Гареев Б. Р., Галимов И. Р.	<p>Харочоти чустуҷӯи иттилоот;</p> <p>Харочоти гуфтушунид;</p> <p>Харочоти таҳияи карордод;</p> <p>Харочоти мониторинг;</p> <p>Харочоти иҷрои карордодҳо;</p> <p>Харочоти муҳофизат аз шахсони сеюм;</p> <p>Андозҳо;</p> <p>Харочоти ҷенкунӣ;</p> <p>Харочоти алоқа ва созишинаҳо дар доираи ҳолдинг (корхона);</p> <p>Харочоти дигари трансаксионӣ [7]</p>
Варламова В. В.	<p>Таснифи харочоти трансаксионӣ: харочоти ҷамъоварӣ ва коркарди иттилоот; харочоти гуфтушунид ва қабули карорҳо; харочоти андозагирӣ; харочоти мушаҳҳас ва ҳифзи ҳуқуқи моликият; харочоти назоратӣ.</p> <p>Ба гуфтаи муаллифон, харочоти трансаксионӣ ба харочоти нақлиётӣ ва ҳарид, харочоти истеҳсолоти ёрирасон, харочоти умумии тиҷорат доҳил карда мешаванд. Майлумот дар бораи харочот метавонад дар хисоботи молиявии ташкилотҳои тиҷоратии истеҳсолӣ ва савдо тавлид карда шавад ва дар қайдҳои хисоботи молиявӣ пешниҳод карда шавад.</p> <p>Барои ҷамъости маълумот дар бораи харочоти трансаксионӣ, ба гуфтаи муаллифон, истифодаи суратхисобҳои «Харочоти умумӣ», «Маводҳо», «Ҳаридорӣ» ва ба даст овардани сарватҳои моддӣ, «Харочоти фурӯш», бо роҳи кӯшодани зерсафтаҳои мувоғики мақсад аст. [5]</p>
Сапожникова Н. Г.	<p>Хисобҳо: «Маҷмӯи харочот аз рӯйи үнсурҳо», зерхисоби «Харочоти трансаксионӣ»; «Тақсими харочот аз рӯйи шартномаҳо ва намудҳои аутсорсинг»; «Хисоб кардани харочоти трансаксионӣ барои шартномаҳо ва намудҳои аутсорсинг».</p> <p>Муаллиф мавқеи баҳисобигирии анализаторӣ пешниҳод менамояд: чустуҷӯи мизочон, гуфтушунидҳо барои барқарор намудани робитаҳо; таъмини манфиатҳои тарафҳо; таҳияи презентатсия; баргузор кардани намоишгоҳҳо; гузаронидани семинарҳои таблиғотӣ; раванди мубодилаи иттилоот; истифодаи сайтҳо дар Интернет; гуфтугӯҳи телефонӣ; харочоти телеграф; назорат; мутобиқшавӣ; ислоҳи шартномаҳо; татбиқи стратегияи аутсорсинг; ба анҷом расонидани амалиёт, амалиёти хисоббаробаркуни; пардохтҳои электронӣ [4]</p>
Муаллиф	<p>55320 «Харочоти тадқиқот ва коркарди илмӣ»</p> <p>55329 «Харочоти намояндагӣ» [1]</p>

Г.А.Насирова харочоти трансаксиониро дар муассисаи иқтисодии сугурта баррасӣ намуда, се категорияи харочоти трансаксиониро муайян кард: харочоти агентҳои иқтисодӣ барои хизматрасонии трансаксионӣ - сугурта дар шакли мукофоти сугурта; харочот вобаста ба фаъолияти шахсони сугурта; харочот барои нигоҳ доштани соҳтори идоракунии субъектҳои сугурта [9].

Ҳамин тарик, зарурати ба низом аровардани маълумот дар бораи харочоти трансаксионии корхонаҳои азим барои қабули қарорҳои иқтисодӣ аён аст, аммо усулҳои пешниҳодкардаи муҳаққиқон гуногунанд. Усули баҳисобигирии харочоти трансаксионӣ як

қисми сиёсати баҳисобгирии корхонаҳои азим мебошад ва дар бар мегирад: типология; таркиб, модели баҳисобгирии харочот.

Ҳангоми таҳияи методология бояд ба омӯзиши омилҳо, аз чумла, намудҳои фаъолият, соҳтори дороиҳо, арзиши манбаъҳои сармояи худӣ ва сармояи қарзӣ ва дигар чизҳое, ки бо фаъолияти корхонаҳои азим алоқаманданд, диққати маҳсус дода шавад. Омӯзиши таркиби харочоти ташкилот нишон медиҳад, ки харочоти трансаксионӣ ба харочоти фаъолияти оддӣ, харочоти дигар доҳил карда мешаванд ва инчунин капитализатсия карда мешаванд, яъне мустақиман ба харочоти воқеии ташкилот барои харид, соҳтмон ва истехсоли дороиҳо доҳил карда мешаванд. Таснифот, таркиби харочоти трансаксионӣ, инчунин тартиби инъикоси онҳо дар баҳисобгирий дар ҷадвали 3 оварда шудаанд.

Ҷадвали 3 – Тавсифномаҳо ва таркиби харочотҳои трансаксионии корхонаҳои азим

Тавсифномаҳои харочотҳои трансаксионӣ	Таркиби харочотҳои трансаксионӣ	Тартиби мавҷудаи инъикос дар хисобгирии муҳосибӣ
Бакайдгирӣ шахси ҳукукӣ (корхонаҳои азим)	Харочоти бакайдгирӣ давлатӣ; таҳияи ҳуҷҷатҳои таъсисӣ; дигар харочоти шабех	Ба харочоти фаъолияти оддӣ, харочоти дигар доҳил карда шудааст
Интихоби намудҳо фаъолиятҳо	Харочот барои бакайдгирӣ литсензияҳо барои иҷрои намудҳои алоҳидай фаъолият, сертификатсияи корҳо, хидматҳо, маҳсулот, пардоҳти хидматҳои иттилоотӣ ва машваратӣ ва дигар харочоти марбут ба интихоби фаъолият	Ба харочоти фаъолияти оддӣ доҳил карда шудааст
Дастрасӣ ба дороиҳо	Харочот барои пардоҳти боҷҳои давлатӣ ва патентӣ, харочоти пардоҳтҳо барои ҳукуки истифодай натиҷаҳои фаъолияти зеҳнӣ, боҷҳои гумруқӣ ва пардоҳтҳо, дигар харочоти шабехӣ дастрасӣ ба дороиҳо	Бо сармояи калон, ба харочоти фаъолияти оддӣ доҳил карда мешавад
Ҷалби қарзҳо ва заёмҳо	Харочот барои пардоҳти хизматрасониҳои иттилоотӣ ва машваратӣ ҳангоми иҷрои созишномаҳои қарзӣ, созишномаҳои қарзӣ, харочоти пардоҳти комиссияҳои бонӣ, фоизҳо, ҷаримаҳо ва пардоҳтҳо ва харочо-ти иловагии вобаста ба ўҳдадориҳо	Бо капитализатсия харочотҳои дигар доҳил карда мешаванд
Сабти ном ва шартномаҳои назоратӣ	Харочот барои таҳия ва иҷрои қарордодҳо, пардоҳти хизматрасонии машваратӣ ва ҳукукӣ, харочоти намояндагӣ, харочоти тағтиши ҷонибҳо ва дигар харочоти шабехӣ марбут ба иҷро ва мониторинги қарордодҳо	Ба харочоти фаъолияти оддӣ, харочоти дигар доҳил карда шудааст
Омезиши тичорат	Харочот барои хидматрасонии коршиносони мустақил (нархгузорон), мушо-вирон, аудиторҳо, хидматрасонии иттилоотӣ ва дигар харочоти шабехӣ ҳамроҳшавӣ ба тичорат	Ба харочоти фаъолияти оддӣ, харочоти дигар доҳил карда шудааст
Амнияти тичорат	Харочоти пардоҳти хидматҳои аген-тиҳои амният, амнияти ҳуди корхонаҳои азим ва дигар харочоти шабехӣ марбут ба ҳифзи тичорат	Ба харочоти фаъолияти оддӣ, харочоти дигар доҳил карда шудааст

Ба андешаи мо, ба низом даровардани иттилоот дар бораи харочоти трансаксионии корхонаҳои азим метавонад дар асоси тартиби ҷории инъикоси харочот тавассути ворид намудани суратҳисобҳои иловагии синтетикий ва аналитикий ва зерҳисобҳо ба низоми баҳисобгирий, инчунин тавассути ташаккули низоми мустақили баҳисобгирий бо истифодай ҳисобҳои инъикосӣ мебошад. Барои назорати харочоти трансаксионӣ ва таҳлили динамикаи онҳо, истифодай шаклҳои ҳисботи доҳилӣ, ки дар асоси маълумоти регистрҳои баҳисобгирий тартиб дода шудаанд, мувофиқи мақсад аст. Ҳисботи корхонаҳои азими доҳилӣ соҳтор, принсипҳо ва қоидаҳои омодасозии қатъии танзимро надоранд ва барои қабули қарорҳои иқтисодӣ аз ҷониби роҳбарияти корхонаҳои азим пешбинӣ шудаанд. Талабот ба мундариҷа, зудӣ ва тартиби таҳияи ҳисботи доҳилиро корбароне, ки ба иттилоот манфиатдоранд, муайян мекунанд. Мо боварӣ дорем, ки барои таъмини мониторинги харочоти трансаксионӣ, истифодай шакли ҳисботи доҳилии корхонаҳои азим "Тақсимоти харочоти трансаксионӣ дар давраи ҳисботӣ" мувофиқи мақсад аст. Ҳисботи харочоти трансаксионӣ харочоти ҷорӣ буда ва маълумоти онҳо ба ҳисботи ҷамъбастӣ доҳил карда мешаванд. Маълумот дар бораи харочоти трансаксионӣ инчунин дар замимаҳо ба ҳисботи корхонаҳои азим, аз чумла дар сиёсати баҳисобгирии тавзеха дихад (муайян кардани харочот, таснифи харочот, мундариҷаи харочот, ҳисобҳои истифодашуда, низоми сабтқунакҳои баҳисобгирий, шаклҳои ҳисботи корхонаҳои азимӣ доҳилӣ ва берунӣ).

Хулоса пешниҳодҳои таҳияшуда оид ба таркиб, тавсифот, усулҳои ташкили баҳисобгирий ва ташаккули ҳисботи корхонаҳои азим дар бораи харочоти трансаксионӣ ба баланд бардоштани сифати маълумоти баҳисобгирий, таъмини назорати доҳилии далелҳои

ҳаёти иқтисодӣ ва қабули қарорҳои оқилонаи иқтисодӣ аз ҷониби корбарон барои ҳисоботдиҳӣ мусоидат мекунанд.

АДАБИЁТ

1. План счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов. Утверждены распоряжением Министерства финансов Республики Таджикистан от 27 мая 2011 г. №41.
2. Плотников, В. С., Шестакова, В. В. Финансовый и управленческий учет в холдингах / под ред. В. И. Бариленко. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2004.
3. Уильямсон, О. И. Экономические институты капитализма: Фирмы, рынки, «отношенческая» контрактасия. – СПб.: Лениздат, 1996.
4. Варламова, В. В. Управленческий учет трансакционных издержек//Terra Economicus.-2008. -С. 222–225.
5. Гареев, Б. Р., Галимов, И. Р. Учет и анализ трансакционных издержек // Аудит и финансовый анализ. – 2013. – № 1. – С. 331–334.
6. Герасимова, Л. Н. Современные пути снижения трансакционных издержек промышленных организаций // Инновационное развитие экономики. – 2014. – № 1 (18).
7. Лабынцев, Н. Т., Паращенко, А. Н. ТАИ и методика их учета // Учет и статистика. – 2011. – № 3 (23). – С. 5–10.
8. Марьин, А. М. Финансовый подход к измерению трансакционных издержек // Банковское дело. – 2010. – № 5. – С. 64–70.
9. Насырова, Г. А. Трансакционные издержки в страховании: классификация и методы осенки // Экономика и управление. – 2012. – № 7 (81). – С. 32–35.
10. Панженская, И. Г. Методическое обеспечение финансового учета и управленческого учета трансакционных издержек // Вестник адыгейского государственного университета. –2006. –№ 4. –С. 25–28.
11. Попов, Е., Лесных, В. Трансакционные издержки в переходной экономике // Мировая экономика и международные отношения. – 2006. – № 3. – С. 72–77.
12. Сапожникова, Н. Г. Типологии трансакционных издержек в корпоративном учете и отчетности // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. – 2008. – № 64. – Т. 5. – С. 251–256.
13. Сапожникова, Н. Г. Формирование систематизированной информации о трансакционных издержках корпораций // Экономический анализ: теория и практика. – 2013. – № 38 (341). – С. 49–58.
14. Commons, J. R. Institutional Economics // American Economic Review. – 1931. – Vol. 21. – P. 648–657.
15. Polski, M. M. Measuring transaction costs and institutional change in the U.S.A commercial banking industry. – Mirneo Indiana University, 2001.
16. Кузбаева, Б.М. Трансакционные издержки в экономической системе: структура и измерение [Текст] / Б. М. Кузбаева, С. А. Мирсаидов //Доклады Таджикской академии сельскохозяйственных наук. - 2012.-№4 (34). –С. 66–69.

АННОТАЦИЯ

ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ КАК ОБЪЕКТ УЧЕТА КОРПОРАЦИИ

Статья посвящена исследованию вопросов формирования информационной системы трансакционных издержек крупных предприятий. Раскрыты понятия “трансакция”, “трансакционный сектор”, “трансакционные издержки”.

Представлены формы отчетности крупных предприятий, позволяющие пользователям использовать данную базу в анализе и контроле издержек.

Ключевые слова: трансакция, трансакционный сектор, трансакционные издержки, группировка расходов, отчетность корпорации

ANNOTATION

TRANSACTION COSTS AS OBJECT OF ACCOUNTING CORPORATIONS

The article presents the procedure for the formation of systematic information on transaction costs of corporations. A review of the concepts of «transaction», «transaction sector», «transaction costs». Developed a typology of costs, the proposed form of corporate reporting that reflects the composition of the corporations' costs and allowing you to create the informational support of analysis and control of costs.

Keywords: transactions, transaction costs, transaction sector, typology of costs, corporate reporting.

Сведение об авторах:

Дадоматов Далерджон Нишонбоевич, доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой бухгалтерского учета Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики, Таджикистан, Сугдская обл., г. Худжанд, 17 мкрн., дом 1. Тел: (+992) 928566665 e-mail: dalerdn@mail.ru

Кузибаева Бароат Муротбоевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики, Таджикистан, Сугдская обл., город Худжанд, 17 мкрн., дом 1. Тел: (+992) 927653558 e-mail: baroatbony@mail.ru.